

**УДК 34С
ББК 67.021
С18**

Д.Ш. САНГИНОВ

МОҲИЯТИ ҲУҚУҚИИ ХИЗМАТРАСОНИИ ИҼТИМОИЮ ФАРҲАНГӢ ДАР ТАШАККУЛИ ШАҲСИЯТ

Дар Тоҷикистон тамоми чораҳоро оид ба амалисозии ҳуқуқҳои конститутсионии шаҳрвандон ба ҳифзи саломатӣ, иштироки озодона дар ҳаёти фарҳангии чамъиятӣ, эҷодиёти бадеӣ, илмӣ ва техникӣ, аз дастовардҳои онҳо истифода бурдан, ҳуқуқ ба таҳсил, инкишофи варзиши оммавӣ, тарбияи ҷисмонӣ ва сайёҳӣ андешида шуда истодааст. Ин ҳуқуқҳои шаҳрвандон аз ҷониби давлат на танҳо ройгон таъмин карда мешаванд, инчунин давлат ба шаҳрвандон имконияти амалӣ намудани ҳуқуқҳои ҳудро дар асоси шартномаҳои гражданиӣ – ҳуқуқӣ медиҳад. Ҳуқуқҳои номбаршудаи шаҳрвандон муздинк дар асоси шартномаи хизматрасонии пулакӣ амалӣ карда мешавад. Барои таъмин намудани талаботи рӯҳӣ, зехнӣ ва нигоҳдории ҳаёти мӯътадили шаҳрванд хизматрасонии иҷтимоио фарҳангӣ ба роҳ монда шудааст.

Дар айни замон соҳаи хизматрасонӣ ба ҳаёти чамъиятии мо дохил гардид. Вазъияти имрӯзai ҷамъият бе хизматрасонӣ ва шаклу намудҳои гуногуни он имконнопазир мебошад.

Мусаллам аст, ки хизматрасонии иҷтимоио фарҳангӣ амали соҳибкори инфиродӣ ва шаҳси ҳуқуқӣ оид ба таъмин намудани талаботи рӯҳӣ, зехнӣ, ҷисмонии истеъмолкунанда, таъмин ва барқарор намудани саломатӣ, инкишофи ҷисмонии шаҳс ва баланд бардоштани маҳорати қасбии он мебошад. Ба хизматрасонии иҷтимоио фарҳангӣ хизматрасонии тиббӣ, хизматрасонии фарҳангӣ, хизматрасонии сайёҳию экспурсионӣ, хизматрасонии таҳсил ва хизматрасонии ҷисмонию варзишиӣ дохил мешавад.

Нақши хизматрасонии иҷтимоио фарҳангиро дар ташаккули шаҳс метавон бо ёрии шарҳи қисмҳои алоҳидай таркиби он, таҳлил намуд.

Соҳаи хизматрасонии иҷтимоио фарҳангӣ ҳамчун омили устувори тавлидкунанда ва амалисозии талаботҳои инсонии тамоми сатҳ баромад мекунад. Аҳамияти онҳо барои шаҳс бошад дар якҷоякунии самти иҷтимоӣ ва гуманитарӣ хизматрасонии иҷтимоио фарҳангӣ зоҳир гашта, воситаи самараноки иҷтимоисозии шаҳсият мегардад. Таҷрибаи инкишофи бисёри давлатҳо тасдиқ мекунанд, ки инкишофт наёфтани соҳаи хизматрасонии иҷтимоио фарҳангӣ ҷараёни инкишофи имрӯзai одамро ҳамчун корманд, шаҳсият, шаҳрванд ва оиласдор бозмедорад. Иқтисодиёти баланд ба хизматрасонӣ ба талафи бузург дар худи истеҳсолоти моддӣ мебошад, амалисозии омили инсониро аз нуктаи назари намунаи «сармояи инсонӣ» мушкил месозад.

Ин талофиҳо мумкин аст дар майзадагӣ, нашъамандӣ, зуд паст шудани фарҳанги умумӣ ва рӯҳияи ҷамъият, талаф додани вақти кори аз сабаби беморӣ, ҳастагӣ, дискомфорт, сарбории рӯҳӣ таҷассум гардад. Ҳамаи ин метавонад ба паст шудани имконияти амалисозии қобилияти эҷодӣ, зеҳни инсон ҳамчун қувваи истеҳсолкунандаи асосии ҷамъияти имрӯза оварда расонад. Маҳз барои ҳамин диққати ҷомеаи имрӯза бояд ба аҳамияти шахсию ҳайати хизматрасонии иҷтимоию фарҳангӣ равона гардида бошад: аз ҷониби инсон дар ҷараёни гирифтани хизматрасонии иҷтимоию фарҳангӣ дарк гардидани фарҳанг ба ҳуд қувваи инсондӯстиро доро мебошад ва қабулкуни арзишҳои умумиинсониро имконпазир мегардонад, бо он шароит ва тарзи ҳаёти инсонро таъсис ва ба вуҷуд меорад [1, 24].

Аз мағҳуми хизматрасонии иҷтимоию фарҳангӣ субъекти ин муносибатҳои ҳуқуқӣ муайян карда мешавад: иҷроқунандагон – соҳибкори инфириодӣ ва шахсони ҳуқуқӣ; фармоишгар – истеъмолкунанда.

Тибқи б. 17 м. 17 КА ҶТ соҳибкори инфириодӣ шахси воқеиест, ки фаъолияти соҳибкориро бе таъсис додани шахси ҳуқуқӣ дар асоси патент ё шаҳодатнома ба амал мебарорад [2]. Соҳибкори инфириодӣ шахси воқеиен (шахрванде) мебошад, ки корро шахсан аз номи ҳуд, аз ҳисоби ҳуд ва таваккали ҳуд пеш мебарад, мустақилона қарорҳои ҳочагидорӣ кабул менамояд [3, с. 224-226]. Шахси ҳуқуқӣ ташкилоте мебошад, ки дар пешбуруди ҳочагидорӣ ё идоракуни оперативӣ молумулки мустақил дошта, аз рӯи ин молумулк ҷавобгар мебошад, метавонад аз номи ҳуд ҳуқуки молумулкӣ ва шахсии ғайримолумулкиро ба даст орад, ӯхдадорӣ гирад, дар суд даъвогар ва ҷавобгар бошад [4, с.105].

Хусусияти субъектон - иҷроқунандагони хизматрасониҳои иҷтимоию фарҳангӣ дар он аст, ки ҳам соҳибкори инфириодӣ ва ҳам шахси ҳуқуқӣ бояд дар соҳаҳои алоҳида мушаҳҳас шуда бошанд (дар соҳаи тандурустӣ, фарҳанг, сайёҳӣ, маориф, тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш).

Истеъмолкунанда шахси воқеӣ ё ҳуқуқие мебошад, ки мақсади фармоиш додан ё ба даст овардани моли фармуда, бадастоварда ё истифодашуда (кор ё хизматрасонӣ)-ро танҳо барои талаботи шахсӣ, оилавӣ, хонагӣ, ки ба фаъолияти соҳибкорӣ алоқамандӣ надорад, дорад [5]. Ба ақидаи мо, гирандаи хизматрасонии иҷтимоӣ танҳо шахси воқеӣ мебошад, фармоишгари хизматрасонӣ бошад, метавонад ҳам шахси воқеӣ ва ҳам шахси ҳуқуқӣ бошад.

Масъалаи дигари муҳими тадқиқоти мо дар ин рисола самти фаъолияти иҷроқунандагон мебошад, яъне таъмин намудани талаботи рӯҳӣ, зеҳнӣ, ҷисмонии истеъмолкунанда, нигоҳдории ҳаёти мӯътадили он, таъмин ва барқарор намудани саломатӣ, инкишофи ҷисмонии шахс ва баланд бардоштани маҳорати қасбии он.

Зери мағҳуми талабот, ниёз ҳолати ботинии ҳиссиёти рӯҳӣ ё функционалии норасогии ягон чӣ, ки вобаста аз омилҳои вазъияти зоҳир мегардад, фахмида мешавад [7, с. 46-54]. Талабот намуди ниёзи функционалӣ ё рӯҳӣ ё нарасидани ягон намуди объект, субъект, фард, гурӯҳи иҷтимоӣ ё ҳуд ҷамъият мебошад. Талабот ангезандай дохилии фаъолнокӣ буда, вобаста аз вазъият гуногун зоҳир мегардад, зеро ҷараёни таъмин намудани талабот ҳамчун фаъолияти мақсаднок баромад мекунад. Гузашта аз ин, талабот сарчашмаи фаъолнокии шахс

мебошад. Инсон мақсадро субъективона ҳамчун талабот дарк намуда, боварӣ ҳосил мекунад, ки таъмин намудани талабот танҳо ба воситаи ба даст овардани мақсад имконпазир аст. Ин ба он имконият медиҳад, ки фаҳмишҳои субъективии худро оид ба талабот бо мазмуни объективии он таносуб кунад. Ба инсон ҳос аст, ки ҳатто он талаботе, ки бо вазифаи мавҷудияти ҷисмонии он алоқаманданд, аз талаботи шабеҳи ҳайвонот фарқ кунад. Ба туфайли ин, онҳо қобилияти вобаста аз шакли ҷамъиятии фаъолияти зиндагии онҳо шакливаз-куниро доранд. Агар дар талабот фаъолият аз рӯи мазмун аз мазмун мавҷӯиҷо ҷамъияти он вобаста бошад, пас дар ангезаҳо ин вобастагӣ ҳамчун фаъолии шаҳсии субъект баромад мекунад. Аз ин лиҳоз, низоми ангезаҳои дар рафтари субъект ошкоргардида аз алomatҳо бой мебошанд ва аз талабот дида серҳаракаттаранд. Тарбияи талабот яке аз вазифаҳои марказии ташаккули шаҳс мебошад. Талабот аз рӯи таъиноти худ ба ду гурӯҳи ба ҳам мӯжобил – рӯҳӣ ва ҷисмонӣ чудо мешавад. Дар рафти инкишофи инсон онҳо бо талаботи маҷмӯаӣ ва дарккуниҷо иҷтимоӣ пурра мегарданд [6].

Талаботи инсон аз вазъияти ҷамъият, гурӯҳи иҷтимоӣ, ки ба онҳо тааллук доранд, муайян карда мешавад. Вобаста аз соҳтори иқтисодӣ ва ҷамъиятий, низоми истеъмолнамоӣ ва қоидаҳои рафтари қабулшуда инсон талаботи гуногуни фарҳангиро ба даст меорад, тарзҳо ва усулҳои гуногуни таъмин намудани онҳоро азҳуд мекунад. Аммо барҷастатарин ҳусусияти ҳама анвои талаботи инсонӣ воқеан сер нашудани онҳо мебошад, яъне ягон талаботро якумра таъмин намудан имконнозазир аст. Пас аз таъмин намудан он талабот боз пайдо мешавад, инкишоф мейбад ва дар ин ҳол инсонро водор месозад, ки он ашёи фарҳангии моддӣ ва рӯҳии навбанав ба вучуд орад.

Талаботи рӯҳӣ. Талаботи рӯҳӣ дар худ вазъи муайян шуурро ифода намуда, ҳоҳиши даркнамудаи инсонро ба эҷодиёти рӯҳӣ, ба бунёд ва истифодабарии арзишҳои фарҳангӣ дарбар мегирад. Ин таҷассумёбии ақл ва ҳиссииёти инсон аст. А.Г. Зздравомислов якчанд нуқтаи назари истилоҳи «талаботи рӯҳӣ»-ро чудо намудааст: 1) қӯшиш намудан ба бадастории натиҷаи истеҳсолоти рӯҳӣ: иштирок намудан дар илм, санъат, фарҳанги фалсафӣ; 2) ҳамчун шакли ифодасозии талаботи тартиби моддӣ ва муносибатҳои синфию иҷтимоӣ дар ҷомеаи имрӯза; 3) инкишофи мувоғики шаҳс. Талаботи рӯҳӣ ҳамчун ангезаи доҳилии инсон ба эҷодиёти рӯҳӣ, бавучудории арзишҳои фарҳангӣ ва ба истеъмоли онҳо, ба муоширати рӯҳӣ баромад мекунад [6, с. 223]. Таснифи баръакси талаботи рӯҳиро Ю.В. Шаров додааст. Дар миёни онҳо Ю.В. Шаров талаботи зеринро чудо намуд: талаботи фаъолияти меҳнатӣ; талаботи муошират; талаботи ахлоқӣ; талаботи эстетикӣ; талаботи илмию тадқикотӣ; талаботи солимгардонии саломатӣ; талаботи қарзи ҳарбӣ [7, с. 176-177].

Талаботи зеҳнӣ. Талаботи зеҳнӣ талабот дар даркнамоии нав дар ҳалли вазифаҳо, дар ошкор намудани асрор аст. Инкишофи даҳлдори ин талабот инсонро ба дарки падидаҳои илмӣ водор месозад, мушоҳидакориро талқин мекунад, фикррониро вазеъ месозад. Маҳз инкишофи зарурӣ, барои он ки инкишофи нодурусти талаботи зеҳнӣ мумкин аст, таъминотро дар зери дари ҳамсоя бо гапгӯшкунӣ пайдо созад. Талабот ба таври қатъӣ шаҳсияти инсонро муайян месозад. Талаботи зеҳнӣ баёнгари вазъи устувори шаҳс мебошад, ки дар

он эҳтиёчот ба ҳалли вазифаҳои ҳалкунанда ифода мегардад ва инсонро ба фаъолнокӣ, равона соҳтан ба ҷустуҷӯ, ба даст овардан ва истифода намудани иттилооти илмӣ водор месозад. Аз рӯи субъективият ин талабот дар шакли ҳоҳишҳои хиссияти рӯйпӯш, шавқ, қӯшиш, аммо муваффақияти инкишофи онҳо бошад, дар шакли ҳиссияти баҳодиҳӣ арзи ҳастӣ мекунад. Ҳуди талабот дар ин маврид метавонанд, ки дарк ҳам карда нашаванд. Интеллект (аз қалимаи лот. intellectus – фахмидан) қобилияти умумӣ ба шуур ва ҳалли мушкилот мебошад, ки ҳама қобилиятҳои шуурии инсонро муттаҳид мекунад: ҳискунӣ, дарккунӣ, хотира, маълумот, фикрронӣ, тасаввурот [8].

Талаботи ҷисмонӣ бо таъмин ва нигоҳдории вазъияти ҷисмонӣ ва рӯҳию ҷисмонии инсон алоқаманд мебошад. Намуди мазкури талабот дар ҳуди табииати организми инсон ва муҳити зист мавҷуд аст. Мазмуни муҳтасари ин талабот ба зарурати чудо намудани онҳо ба гурӯҳҳо бо назардошти ҷинс, синну сол, маҳсусияти миллӣ, макони истиқомат, алоқамандии фардӣ ва гурӯҳӣ, манфиатҳо ва бисёр дигар омилҳои дар инҷо номбарнашуда оварда мерасонад. Вазъи ҷисмонии инсон яке аз нишонаҳои саломатии он мебошад. Ба он сатҳи омодагии инсон ба иҷро намудани сарбориҳои мушакӣ ва меҳнатии гуногун дар вақти қӯтоҳ хос аст. Ин омодагӣ аз сатҳи сифати ҷисмонии он, маҳсусияти инкишофи ҷисмонӣ, имкониятҳои функционалии организмҳои алоҳида, мавҷудияти беморӣ ё ҷарҳат вобаста аст. Барои шахсони тамоман солим омилҳои муайянкунандай вазъи ҷисмонӣ инкишофи ҷисмонӣ, қобилияти кории ҷисмонӣ, имконияти функционалии низоми роҳи нафас ва синну сол мебошад. Инкишофи ҷисмонии инсон ба пайвасткунни муайяни нишондиҳандаҳои антропометрӣ ва функционалӣ хос мебошад [9, с. 97].

Нигоҳдории фаъолияти ҳаётӣ мӯътадил. Фаъолияти ҳаётӣ инсон тарзи мавҷудияти он ва фаъолияту истироҳати ҳаррӯзai он мебошад. Фаъолияти ҳаётӣ дар муносибати доимӣ бо муҳити зист мегузарад. Ҳузуру ҳаловат гуфта чунин муҳити зистро меноманд, ки дар он ҷо муҳайёс сохтани фаъолияти ҳаётӣ беҳтарин имконпазир бошад. Дар ҷараёни фаъолияти ҳуд инсон дар робита бо тамоми унсурҳои муҳити зист сарбасар мешавад, ки мумкин аст ба маишӣ ва истеҳсолӣ ҷудо қунем. Дар муҳити зисти истеҳсолӣ инсон дар ҳамкорӣ бо машинаҳо ва дигар одамон барои ҳуд воситаи мавҷудиятро ба даст меорад. Меҳнати ҷисмонӣ аз ҳисоби фаъолияти мушакҳо ба амал бароварда мешавад. Фаъолияти мушакӣ ба инҳо ҷудо мешавад: динамикӣ – қувваи ивазшавандай мушакӣ бо ивазшавии дарозии мушак ва ҳолати тана; статикӣ – қувваи доимӣ бе тағиیرёбии мушакҳо. Дар мавриди бедоршавии мушак мубаддалгардии энергияи потенсиалии воситаҳои истеъмолкунанда ва оксиген дар кор бо ҷудо намудани гармӣ, ба амал меояд. Фаъолияти мӯътадили ҳаётӣ – фаъолияти ҳаётие, ки дар он ҷо ҳама ҷараёнҳои асосӣ дар доираи мөъёрҳои қабулгардида, бе радсозиҳои муаммогӣ ё беморӣ, аммо бе хубшавии зарурӣ амал мекунад.

Таъмини саломатӣ. Саломатӣ вазъи тамоми организми зинда, ки дар он ҳама органҳо пурра қобилияти ба амал баровардани функцияи ҳудро доранд ва набудани беморӣ мебошад. Аз рӯи Оинномаи ТБС (ВОЗ) «саломатӣ на танҳо набудани беморӣ ва нуқсонҳои ҷисмонӣ, балки ин вазъи беҳбудии ҷисмонӣ, рӯҳӣ ва ҳатто иҷтимоӣ мебошад» [10]. Шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон аз

рӯи ҳоҳиши худ аз хизматрасонии пулакии муассисаҳои тибии ҳусусӣ ё духтурони инфиродие, ки тибқи қонунгузории ҶТ ва бо тартиби муқарарнамудаи Ҳукумати ҶТ амал мекунад, истифода мебаранд [11]. Ба омилҳои асосии саломатӣ ё аломати он инҳоро доҳил намудан лозим аст: 1) Сатҳи маълумотнокӣ – тарбия, таҳсил, инкишофи инсон; 2) Сатҳи шуур – синнусолӣ, гурӯҳӣ, қасбӣ, миллӣ; 3) Сатҳи фарҳанг – ҳиссиёт, рафткор, фарҳангӣ шаҳсӣ, иҷтимоӣ ва санитарӣ; 4) Тарзи ҳаёт – фаъолинокии эҷодӣ ва тарзи ҳаёти боақлона (мӯътадил, бехатар ва солим), бо назардошти таъминкуни – фаъолияти самаранок, мувозинатӣ, бехатарии эҷодӣ – ҷисмонӣ, ақлӣ, комплексӣ; 5) Бехатарии комплексӣ – экологӣ, иҷтимою иқтисодӣ, ҳарбию сиёсӣ; 6) Одаткунии (яъне мувофиқшаванд) инсон ба таъсироти иттилоотӣ, рӯҳӣ, ҷисмонӣ, ва комплексӣ. Ин имкониятҳо аз сатҳи иммунитет, зеҳни инсон, ҳусусиятҳои фардии таассуроти биохимикий ба организм, устувории генетикии он вобаста аст.

Барқарорсозии саломатӣ. Барқарорсозии саломатӣ бо ёрии табобат ба амал бароварда мешавад. Табобат ҷараёнест, ки мақсади он сабуксозӣ, мондан ё бартараф намудани ягон беморӣ, вазъи потологӣ ё дигар бемориҳои дар фаъолияту ҳаёт ба вучӯд омада, мӯътадилгардонии фаъолияти ҳаётӣ заардида ва солимгардӣ, барқарорсозии саломатӣ мебошад. Солимгардӣ маҷмӯи ҷорабаниҳо барои беҳгардонии аҳволи ҷисмонӣ ва рӯҳӣ, ки умуман ба устуворсозии саломатӣ, устуворсозии иммунитет, баланд бардоштани қобилияти корӣ, хуб намудани сифат ва баланд бардоштани давомияти умри инсон мебошад. Солимгардониро бо табобати бемор иваз намудан лозим нест [11].

Инкишофи ҷисмонии инсон. Инкишофи ҷисмонӣ ҷараёни динамикии қад (зиёдшавии дарозӣ ва вазни ҷисм, инкишофи органҳо ва низоми организм ва гайра) ва ба балогатрасии биологии кӯдак дар давраи муайянӣ кӯдакӣ мебошад. Ҕараёни инкишофи маҷмӯи ҳусусиятҳои морфологӣ ва функционалии организм (суръати афзоиш, зиёдшавии вазни ҷисм, инчунин ба балогат расидани органҳои гуногун дар давраи муайянӣ инкишоғ) асосан бо механизми меросӣ ба роҳ монда шудааст ва аз рӯи нақшай муайян дар шароити мувофиқи фаъолияти ҳаётӣ амалӣ карда мешавад. Барои баҳогузории объективии инкишофи ҷисмонӣ бузургихои морфологиро дар якҷоягӣ бо нишондодҳои вазъи функционалий баҳо додан лозим аст: тобоварии аэробӣ; тобоварии суръатнок; тобоварии қуввагӣ; тобоварии суръатию қуввагӣ; ҷобукӣ; ҷолоқӣ; қувваи динамикаи мушакӣ; маҳорат; таркиби тана; ҳусусияти вазниу қаддии тана ва таносуби он; андом [11].

Баланд бардоштани маҳорати қасбӣ. Маҳорат қобилияти бо сифат иҷро намудани ин ё он кор ё хизматрасонӣ, тавонистан ва доштани маҳорат дар ин ё он соҳа, санъати баланди ба амал баровардани ягон кор мебошад. Маҳорати қасбӣ сатҳи доштани намуди маҳсуси фаъолияти меҳнатӣ дар тамоми соҳа аст. Ба ҳусусияти асосии тамоми фаъолияти ба ҳудмуайянкуни касбӣ таъсиркунанда инҳо доҳил мешаванд: мазмуни фаъолияти касбӣ ва вобаста ба он имконияти худамалисозии шаҳсият (мувофиқати манфиат ва қобилият, имконияти худмукаммалгардонӣ, эҷодиёт); аҳамияти ҷамъиятий доштани меҳнат, ки бо натиҷа ва оқибаташ муайян карда мешавад (фоидаовар ба одамон ва

чамъият); баҳогузори чамъиятии фаъолияти касбии инсон, вазъи иҷтимоии мутахассис дар соҳаи мазкури меҳнат. Яке аз механизмҳои амалкунандай баланд бардоштани маҳорати касбӣ низоми таҳсилоти иловагӣ, такмили ихтисос ва азnavомодакунии кадрҳо мебошад. Ба онҳо мукаммалгардонии маҳорати касбии кадрҳое, ки омодагии касбӣ доранд, тағирии тамоил ва омӯзонидани маҳорати касбии кадрҳое, омодагии касбӣ надоранд ё таҷрибаи корӣ дар дигар соҳаҳои хоҷагии дехот надоранд; азхудкуни малакаи касбӣ ва ҷорӣ намудан ба касб барои қисми кадрҳое, ки омодагии касбӣ надоранд, доҳил мегарданд. Таҳсилоти иловагӣ низоми омӯзиш ва тарбия мебошад, ки дар асоси барномаи таҳсилоти иловагӣ ба амал бароварда шуда, ба омӯзонидани илми замонавӣ, техника ва технология, эҷодиёт, гирифтани касби наъ, азnavомодасозӣ, мукаммалгардонии ихтисос равона аст, ки шаҳс метавонад дар вакти таҳсил дар мактаб, пас аз ҳатми мактаб ва пас аз гирифтани диплом дар муассисаҳои таҳсилоти умумӣ ё касбӣ берун аз барномаи таҳсилоти умумӣ ё дар муассисаҳои таҳсилотии маълумоти иловагӣ бе маҳдудият дар асосӣ пулакӣ ё ройгон ба даст орад [12].

Ҳамин тавр, тасдиқ намудан мумкин аст, ки ташаккули шаҳсият бо ҳаҷми истеъмоли хизматрасониҳои иҷтимоию фарҳангӣ муайян карда мешавад, зеро, хизматрасониҳои иҷтимоию фарҳангӣ воситаи ташаккули шаҳс буда, ба шаҳрванд барои дарки фарҳанг, ҳаёти ҳуқуқӣ, қабули арзишҳои умумиинсонӣ таъсир мерасонад, шароит, тарз ва сифати ҳаётро ба вучуд оварда, онро ташаккул медиҳад.

Пайнавишт:

1. Беляев, И.А. Ограничение и компенсация способностей и потребностей целостного человеческого существа // Вестник Оренбургского государственного университета / И.А. Беляев. -2009. -№ 2 (96). - С. 24-30. Манбаи электронӣ: http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=273152. (санаси муроҷиат: 06.02.2014с.).
2. Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 17 сентябри соли 2012, №901// Манбаи электронӣ: <http://andoz.tj/index.php/ru/zakonodatelstvo/nalogovyj-kodeks-rt>. (санаси муроҷиат: 06.02.2014.).
3. Егорова, А. М. Духовные потребности человека // Молодой ученый / А.М. Егорова. -М., -2012. -№2. -С. 224-226.
4. Зайнутдинова, Э.М. Основы физиологии человека: Учебное пособие / Э.М. Зайнутдинова. –Уфа: УГНТУ, 2006. -105 с.
5. Конуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 9 декабря соли 2004, №72 «Дар бораи ҳимояи ҳуқуқи истеъмолкунандагон»// Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон. - 2004. -№ 12. қ.1. м. 699; 2008. -№ 10. -м. 805.
6. Здравомыслов, А.Г. Потребности. Интересы. Ценности / А.Г. Здравомыслов. - М.: Политиздат, 1986. -223 с.
7. Шаров, Ю.В. Вопросы психологии духовных потребностей //Проблемы формирования духовных потребностей личности: науч. тр. ПГПИ. Вып. 47. /Ю.В. Шаров. – Новосибирск, 1970. -С. 176-177.
8. Тылевич, И.М. Интеллектуальные потребности /И.М.Тылевич.Ман. электр.: http://www.med312.ru/rukovodstvo_po_medicinskoy_psihologii/lichnost/871.html. (санаси муроҷиат: 06.02.2014с.).

Сангинов Д.Ш. Моҳияти ҳуқуқии хизматрасонии иҷтимоию фарҳангӣ дар ташаккули шаҳсият

-
9. Психология здоровья новое научное направление / Психология здоровья: под редакцией Г.С. Никифорова. -СПб.: Питер, 2003. - 607 с.
 10. Хошимов, Д.Д. Услуги в системе объектов гражданских прав / Д.Д. Хошимов. - Душанбе: ЭР-граф, 2013. -172 с.
 11. Конуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 15 майи соли 1997, № 420 «Дар бораи ҳифзи саломатии аҳолӣ»// Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон 1997. № 9. м. 115; 2003. № 4. м. 149; 2004. № 2. м. 45; 2005. № 12. м. 651; 2009. № 5. м. 339; КҶТ аз 22.07.2013. № 1009; КҶТ аз 28.12.2013. № 1057.
 12. Человек и его потребности. «Курс лекций для специальности 100103» Социально-культурный сервис и туризм. –Воронеж, 2009. -156 с.

Reference literature

1. Belyayev I. A. Limitation and Compensation of Abilities and Needs of an Entire Human Creature // Bulletin of Orenburg State University. -2009, #2 (96) – pp. 24-30. Electronic resource: http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=273152. (date of addressing: 06.02.2014).
2. Tax Code of Tajikistan Republic from September 17, 2012; #901/ Electronic resource: <http://andoz.tj/index.php/ru/zakonodatelstvo/nalogovyyj-kodeks-rt>. (date of addressing:06.02.2014).
3. Yegorova A.M. Spiritual Needs of Man // Young Scientist. – M., 2012, #2. –pp. 224-226.
4. Zaynudinova E.M. The Foundations of Man's Physiology: educational text-book. Ufa: UGNTU, 2006, 105pp.
5. Tajikistan Republic law from November 9, 2004, #72 “On Consumers' Rights Advocacy”// **Majlisi Oli** News of Tajikistan Republic. 2004, #12, p.1. point 699; 2008, #10. point 805.
6. Zdravomyslov A.G. Needs. Interests. Values. – M.: Politizdat, 1986. -223pp.
7. Sharov Ya.V. The Issues on the Psychology of Spiritual Needs// scientific works PGPI. Issue 47. – Novosibirsk. – pp. 176-177.
8. Tylevich I.M. Intellectual Needs. Electronic resource: http://www.med312.ru/rukovodstvo_po_medicinskoy_psihologii/lichnost/871.html. (data of addressing 06.02.2014).
9. Psychology of Health: new scientific streamline // Psychology of Health (under the editorship of G.S. Nikiforof, -SPB.: Peter, 2003. 607pp.
10. Khoshimov D.D. Services in the System of the Objects Entitled to Civil Rights. – Dushanbe: “ER-graph”, 2013. -172pp.
11. Tajikistan Republic law from May 15, 1997. #420, “**Majlisi Oli**” News of Tajikistan 1997, #9; point 115, 2003; #4, point 149; 2004,#2, point 45; 2005, #12, point 651, #5, point 339; TRL from 22.07.2013, #1009;TRL from 28.12.2013, #1057
12. Man and his Needs. The course of lectures for speciality 100103 – Social-cultural Service and Tourism. –Voronezh, 2009, 156pp.

Правовая сущность социально-культурных услуг в формировании личности

Ключевые слова: социально-культурные услуги, гражданин, духовные потребности, интеллектуальные потребности, физические потребности, потребитель

В данной статье проанализированы законодательство и научные взгляды ученых о правовой сущности социально-культурных услуг в формировании личности. Формирование личности невозможно без отлаженного механизма обеспечения должного и эффективного оказания социально-культурных услуг. Ведь социально-культурные услуги являются средством формирования личности, воздействуют на гражданина для познания им культуры, правовой жизни, восприятия общечеловеческих ценностей, создают и формируют условия, образ и качество жизни.

Legal Essence of Social-Cultural Services in Individual's Formation

Key words: *social-cultural services, citizen, spiritual needs, intellectual needs, physical needs, consumer*

In his article the author has analyzed the legislation and scientific views of scientists concerned with the legal essence of social-cultural services in individual's formation. The latter is impossible without an adjusted mechanism of proper and effective social-cultural services being provided. The latters are a means of individual's formation, they exert influence upon a citizen to make him/ her cognize culture, legal life, perceive general human values; they create conditions for modus vivendi and quality of life.

Роҷеъ ба муаллиф:

Сангинов Дониёр Шомахмадович, номзади илмҳои ҳуқуқ, доцент, мудири кафедраи ҳуқуқи соҳибкорӣ ва тиҷорати факултети ҳуқуқшиносии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон (Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе), e-mail: doniyor_sanginov@mail.ru

Сведения об авторе:

Сангинов Дониёр Шомахмадович, кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой предпринимательского и коммерческого права юридического факультета Таджикского национального университета (Республика Таджикистан, г. Душанбе), e-mail: doniyor_sanginov@mail.ru

Information about the author:

Sanghinov Doniyor Shomakhmadovich, candidate of Juridical sciences, Associate Professor, chief of the department of entrepreneurship and commercial law under the juridical faculty of the Tajik National University (Dushanbe, Tajikistan), e-mail: doniyor_sanginov@mail.ru